

Бо фармоиши вазири маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 15.07.2016, №2122
тасдиқ шудааст

**Низомномаи
хориҷ, барқарор ва интиқоли донишҷӯёни
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1. Низомномаи хориҷ, барқарор ва интиқоли донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ”, Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Хукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 марти соли 2011, №118 тасдиқ шудааст, таҳия гардида, низоми хориҷ, барқарор ва интиқоли донишҷӯёнро муайян менамояд.

2. Ҳолатҳои барқарор ва интиқол намудани донишҷӯёни зинаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо қабули қарори дахлдори Комиссияи барқарор ва интиқол, ки дар назди қисми таълим бо фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ таъсис дода мешавад, баррасӣ мегардад.

3. Фаъолияти Комиссияи барқарор ва интиқоли муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар як соли таҳсил ду маротиба, то оғози ҳар даври академӣ ба роҳ монда мешавад.

2. ҚОИДАҲОИ УМУМИИ ХОРИҶ, БАРҚАРОР ВА ИНТИҚОЛ

4. Мутобиқи моддаи 21 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ” дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шароити низоми кредитии таҳсилот донишҷӯ дар ҳолатҳои зерин аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ хориҷ карда мешавад:

- дар асоси ариза бо хоҳиши худи донишҷӯ;
- бо сабаби гузаштан ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар;
- барои давомоти нокифоя, дар як даври академӣ, яъне бесабаб дар ҳаҷми зиёда аз 36 соат ба дарсшиканӣ роҳ додан;
- барои тибқи шартнома дар муҳлати муқарраршуда пардохтан накардани маблағи таҳсил;
- барои пас аз рухсатии академӣ саривақт идома надодани таҳсил;
- бо сабаби дар даври асосии сессияи имтиҳонӣ доштани қарзи академӣ аз се ва зиёда фанҳои таълимӣ;
- бо сабаби дар триместр бартараф накардани қарзи академӣ аз як фанни таълимӣ новобаста аз он ки пайдарпайии омӯзиши он ҳатмӣ мебошад;
- барои вайрон кардани қоидаҳои тартиботи дохилӣ ва Оинномаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ;
- барои содир кардани ҷиноят;
- пас аз фавт.

5. Донишҷӯёне, ки дар давраи таҳсил дар зинаи таҳсилоти олии касбӣ ба куштор, таҷовуз, хариду фурӯши маводи муҳаддир даст мезананд ё ба ҳизбу ҳаракатҳои тундрав ва ифротгаро шомил мегарданд, аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бе ҳуқуқи барқароршавӣ хориҷ карда мешаванд.

6. Миқдори кредитҳое, ки донишҷӯ то хориҷшавӣ ё интиқол дар давраи таҳсил дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҷамъоварӣ намудааст, хангоми барқарор шудан ё интиқол ёфтани ӯ пурра ба инобат гирифта мешаванд.

7. Донишҷӯёне, ки барқарор мешаванд ё аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шакли таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ба

шакли дигар интиқол мешаванд, бояд ба раёсати муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо ариза ва ба он замима гардонидани маълумотномаи академӣ (транскрипт) муроҷиат намоянд.

8. Шакл ва мазмуни маълумотномаи академӣ (транскрипт), ки ҳангоми барқарор ва интиқол ба донишҷӯён дода мешавад, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мегардад. Дар маълумотномаи академӣ (транскрипт) номгӯи фанҳои таълимӣ, ҳаҷми кредитҳо ва баҳои донишҷӯ вобаста ба ҳар як даври академӣ ба қайд гирифта шуда, бо имзои ректор ё муовини ректор оид ба таълим, мутахассиси Маркази бақайдгирӣ ва машваратӣ ва муҳри нишондори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тасдиқ карда мешавад.

9. Муҳлати баргараф кардани қарзҳои академӣ барои донишҷӯёне, ки бо сабаби доштани қарзҳои академӣ аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ хориҷ шудаанд ва ё супоридани фарқият аз рӯи нақшаҳои таълимӣ барои донишҷӯёне, ки аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шакли таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ба шакли дигар интиқол мешаванд, дар ҳафтаҳои таълими назариявии як даври академӣ муқаррар карда мешавад.

10. Интиқоли донишҷӯёне, ки тибқи квотаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ қабул гардидаанд аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шакли таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ба шакли дигар манъ мебошад.

11. Барқароршавии донишҷӯёне, ки дар курси якум аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ хориҷ шудаанд ё аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз як шакли таҳсил ба шакли дигари таҳсил интиқол меёбанд, баъд аз даври академии якум бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

12. Интиқоли донишҷӯён аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз як шакли таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ба шакли дигар бо дарназардошти иҷрои талаботи барномаҳои таълимӣ ва мавҷудияти фарқият аз рӯи нақшаи таълимӣ дар ҳаҷми то 18 кредит ба курси мувофиқ ба роҳ монда мешаванд. Дар чунин ҳолат дар шакли ройгон ва пулакӣ таҳсил намудани донишҷӯёнро муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян мекунад.

13. Донишҷӯёне, ки дар курсҳои 2-5 аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ хориҷ шудаанд, дар муҳлати то 5 сол, тибқи фарқият аз рӯи нақшаи таълимӣ дар ҳаҷми то 18 кредитҳои фаъол ба курси мувофиқ аз рӯи ихтисос, шакл ва намуди қаблии таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ, ройгон ё пулакӣ) ва дар сурати мавҷуд набудани ихтисоси қаблӣ ба ихтисоси ба он наздик ва шакли таҳсили амалкунанда барқарор карда мешаванд.

14. Донишҷӯёне, ки дар асоси доштани қарзҳои академӣ ё бо дигар сабабҳо аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ хориҷ карда шуда, барои барқароршавӣ баъди танаффуси беш аз 5 сол аз давраи хориҷшавӣ муроҷиат мекунанд, бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барқарор карда мешаванд. Дар чунин ҳолат дар намуди таҳсили пулакӣ барқарор шудани донишҷӯёнро, ки то хориҷшавӣ дар намуди ройгон таҳсил мекарданд, муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян мекунад.

15. Муҳлати хизмат дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи таҳсил ҳамчун танаффус ҳисобида намешавад. Афсарон ва дигар хизматчиёни ҳарбӣ, ки дар сафи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз муҳлати муайяншуда хизмат кардаанд ё хизмати шоёни ҳарбӣ доранд, новобаста аз муҳлати танаффус ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барқарор карда мешаванд.

16. Барқароркунии донишҷӯён ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ зиёда аз се маротиба манъ буда, имтиёзҳои донишҷӯ танҳо ҳангоми маротибаи якуми барқарор шудани ӯ нигоҳ дошта мешаванд. Ҳолатҳои истисноии тартиби барқарор намудани донишҷӯён аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Дар маротибаҳои дуюм ва сеюми барқароршавӣ донишҷӯёне, ки то хориҷшавӣ дар намуди ройгон таҳсил мекарданд, дар намуди таҳсили пулакӣ барқарор карда мешаванд.

17. Барои интиқоли донишҷӯён дар давраи дарёфти таҳсилоти олии касбӣ дар зинаи бакалавриат аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз як шакли таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ба шакли дигар ду маротиба иҷозат дода мешавад.

18. Интиқоли донишҷӯён дар курсҳои 2-5 аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар, ки ихтисосҳои (самтҳои) дар назди онҳо амалкунада ба як гуруҳ (кластер) мансубанд, бо розигии ректорони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва дар ҳолатҳои истисноӣ бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда мешавад.

19. Интиқоли донишҷӯёни дар намуди пулакӣ таҳсилкунанда аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар бо розигии ректорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ташкилот ё сарпарасте, ки донишҷӯ бо он шартнома дорад, иҷозат дода мешавад.

20. Интиқоли донишҷӯёни хориҷшуда аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ аз як ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз як шакли таҳсил (рӯзона, ғоибона, шабона, фосилавӣ) ба шакли дигар танҳо баъди барқарор шудани донишҷӯ дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ихтисос ё шакли таҳсиле, ки қаблан дар он таҳсил менамуд, иҷозат дода мешавад.

21. Интиқоли донишҷӯён аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар асоси баробарарзиш (нострификатсия) намудани маълумотномаи академӣ (ҳуччатҳои тасдиқкунанда оид ба таҳсилот) ба роҳ монда мешавад.

22. Ба донишҷӯёне, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди ройгон таҳсил менамоянд ва хоҳиши ба муассисаи таҳсилоти олии касбии хориҷи кишвар интиқол шуданро доранд, танҳо дар сурати риояи талаботи тарафайн (баргардонидани маблағи бучети давлатӣ дар давраи таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон) барои интиқол ёфтани иҷозат дода мешаванд.

23. Интиқоли донишҷӯёне, ки ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ пас аз хатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар шакли идомаи таҳсил, дарёфти таҳсилоти дуюми олии касбӣ ва дараҷаи академии магистр қабул карда шудаанд, аз як ихтисос ба ихтисоси дигар дар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ё аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба дигар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ манъ мебошад.

24. Барои донишҷӯёне, ки ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ пас аз хатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар шакли идомаи таҳсил, дарёфти таҳсилоти дуюми олии касбӣ ва дараҷаи академии магистр қабул карда шудаанд, интиқол аз рӯи як ихтисос аз як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба дигар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки дар назди он ихтисоси мазкур амал мекунад, дар сурати ҷой доштани зарурати истехсолӣ ё иваз намудани ҷойи истиқомат иҷозат дода мешавад.

2. ТАРТИБИ ХОРИҶ НАМУДАН

25. Донишҷӯ дар ҳолати аз як фанни таҳассусӣ се маротиба баҳои F (ғайриқаноатбахш) гирифтани, бе ҳуқуқи барқароршавӣ ба ин ихтисос (самт) хориҷ карда мешавад. Дар ин ҳолат ӯ ҳуқуқ дорад, ки ба дигар ихтисос (самт)-и ба он наздик, ки тибқи талаботи нақшаи таълимии он омӯзиши фанни мазкур мақоми таҳассусӣ надорад, барқарор шавад.

26. Хориҷ намудани донишҷӯён аз муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо фармоши ректор дар асоси пешниҳоди садорати факултет сурат мегирад. Пас аз хориҷ шудан ба донишҷӯ бо хоҳиши ӯ маълумотномаи академӣ (транскрипт) дода мешавад. Нусхаи аслии ҳуччатҳои намунаи давлатӣ, ки донишҷӯ дар асоси он ба муассисаи таҳсилоти олии касбӣ қабул гардида буд, баргардонидани мешавад. Ҳуччатҳои шахсии донишҷӯ дар ин маврид ба бойгонии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ супорида мешавад.

3. ТАРТИБИ БАРҚАРОР НАМУДАН

27. Донишчӯе, ки хориҷ шудааст, метавонад ба ихтисос ва курси мувофиқ дар сурате барқарор шавад, ки талаботи барои ин курс ё ихтисос муқарраршуда дар маълумотномаи академӣ (транскрипт)-и ӯ дарҷ ёфта бошад.

28. Дар мавриди барқароршавии донишчӯ ба ихтисос ва курси мувофиқ ҳаҷми кредитҳои фанҳои таълимие, ки аз рӯи онҳо қарзи академӣ ё фарқият месупорад, бояд то 18 кредитро ташкил диҳад. Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар муайян намудани фарқият аз рӯи нақшаҳои таълимии ихтисосҳо (самтҳо) мустақил мебошанд.

29. Маркази бақайдгирӣ ва машваратӣ дар асоси маълумотномаи академӣ (транскрипт)-и донишчӯ курси таҳсил ва фарқиятро аз рӯи нақшаи таълимии ихтисоси амалкунандаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муайян намуда, ба садорати факултет барои баррасӣ дар Комиссияи барқарор ва интиқоли муассисаи таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод менамояд.

30. Барои барқарор намудан донишчӯ ба номи ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо ариза муроҷиат намуда, ба он маълумотномаи академӣ (транскрипт) ё дафтарчаи имтиҳонӣ, маълумотнома оид ба фаъолияти меҳнатӣ дар давраи танаффус пас аз хориҷшавӣ, инчунин ҳуҷҷатҳои дигари заруриро замима мегардонад. Муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бояд аризаи донишчӯро оид ба барқароркунӣ дар муддати як ҳафта (аз рӯзи бақайдгирӣ) дида барояд. Дар сурати манфӣ ҳал шудани масъала, бояд сабаб ва қарори Комиссияи барқарор ва интиқоли муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дастраси донишчӯ гардонидани шавад.

31. Фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ оид ба барқароркунии донишчӯ дар асоси пешниҳоди садорати факултет ва қарори Комиссияи барқарор ва интиқоли муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба тасвиб расонида мешавад.

32. Донишчӯ барои ба сафи донишчӯён барқарор шудан пас аз ба тасвиб расидани фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ миқдори кредитҳои заруриро, ки мувофиқи нақшаи таълимии фардӣ аз худ карда натавонистааст, дар давраи ҳафтаҳои таълими назариявии даври академӣ аз нав азхуд мекунад. Дар сурати дар муҳлати муқарраргардида бартараф накардани қарзҳои академӣ фармоиши ректор оид ба бекор кардани фармоиши барқароркунии донишчӯи мазкур ба имзо расонида мешавад.

4. ТАРТИБИ ИНТИҚОЛ НАМУДАН

33. Донишчӯе, ки хоҳиши ба муассисаи таҳсилоти олии касбии дигар интиқол ёфтаниро дорад, бояд ба номи ректори муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда ариза пешниҳод намояд. Донишчӯ бояд баъди гирифтани розигии хаттии ректори муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда (дар ариза бояд имзо, мӯҳр ва розигии ӯ возеҳ бошад) ба ректори муассисаи олии касбие, ки дар он таҳсил менамояд бо ариза ва ба он замима гардонидани нусхаи асли аризаи ба ректори муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда ирсолнамудааш муроҷиат намуда, розигии ӯро низ ба даст орад.

34. Дархости донишчӯ чихати интиқол ёфтани дар Комиссияи барқарор ва интиқоли муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда дар асоси пешниҳод гардидани аризаҳои ӯ бо розигии ректорони ҳарду муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешавад.

35. Ректори муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда вазифадор аст, ки дар асоси қарори Комиссияи барқарор ва интиқол ва розигии ректори муассисаи таҳсилоти олии касбие, ки донишчӯ дар он таҳсил менамояд, фармоишро дар бораи интиқол ёфтани донишчӯ ба имзо расонида, бо замима гардонидани нусхаи он ба мактуб ба ректори муассисаи таҳсилоти олии касбие, ки донишчӯ дар он таҳсил менамояд, ирсол менамояд.

36. Ректори муассисаи таҳсилоти олии касбие, ки донишчӯ дар он таҳсил менамояд вазифадор аст, ки дар асоси мактуб ва нусхаи фармоиши ректори муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда, фармоиши хориҷ намудани донишчӯро “бо сабаби интиқол намудан (ба муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда)” ба имзо расонида, дар муддати 10 рӯз ба нишонии муассисаи таҳсилоти олии касбии қабулкунанда ҳуҷҷатҳои зерини донишчӯро фиристад:

- ҳуҷҷатҳои шахсии донишчӯ;

- варақои таҳсили донишҷӯ;
- маълумотномаи академӣ;
- нусха аз фармоиши ректор оид ба интиқол;
- номгӯи ҳуҷҷатҳои фириристодашуда.